

**Сайфуллоҳи Муллоҷон,
доктори илмҳои таърих**

ДЕВОНИ ОБ ДАР ЗАМОНИ СОМОНИЁН

Обро метавон нахустин ва муҳимтарин омили шаклгирии тамаддун донист. Агар ба ҳавзаҳои аслии зухур ва ҳузури тамаддуни башар бингарем, метавонем ба хубӣ мушоҳида кунем, ки бидуни истисно тамоми тамаддунҳои башарӣ дар канори рӯдҳои бузург шакл гирифтаанд. Аз ҷумла, тамаддунҳои дураҳшони ҷаҳони бостон дар соҳилҳои Нил, Даҷла, Фурӯт, Ганг, Ҳуанхе, Янстзи зухур карду ба авҷ расид, ки таърихи башарӣ бе омӯзиши онҳо камрангу тасаввурношуданист. Вобаста ба ҳамин вақте аз аввалин донишҳои инсонӣ огоҳ мешавем, он низ ба об ва моҳияти он иртибот дорад. Ниёғони мо – ориёйҳо дар ин ҷода пешgom будаанд. Гардиши об дар табиат ва обшиносӣ (гидрология) аз нахустин донистаниҳои онҳо будааст. Барои баҳрабардории бештар аз рӯдҳову обҳои зеризамини аҷоди мо таъсисоте ба вучуд овардаанд, ки бархе аз осори он то кунун мушоҳида мешавад. Аз ҷумлаи он корезҳо, садҳо, обанборҳо, канал, нақб ва ғайра мебошанд. Ин ҳунари ниёи моро муарриҳони зиёде таҳсин кардаанд.

Арабҳо, ки дар биёбон зиста, иншооти обии онҳо нисбатан содатар буд, ҳангоми мушоҳидаи низоми обёрии Марв чунон мутаассир шуданд, ки дар Басра нахре канда, онро ба шарафи бузургтарин иншооти обие, ки ба ҷашм дида буданд, Мурғоб номиданд. Ҳангоми тасҳири сарзамини Ҳурросону Мовароуннаҳр даҳҳо обшиносонро арабҳо аз Систон ҳамроҳи ҳуд ба нимҷазираи Арабистон бурда, барои обёрии воҳаи Макка аз донишу андӯҳтаҳои онҳо истифода карданд. Арабҳо фаровонии обҳои сарзамини моро дида, ин мулкро Мовароуннаҳр (он сӯйи рӯд) хонданд, ки боз ҳам ба обу обшор будани ин хитта далолат мекунад.

Маҳз баҳрагирий аз фунуни обу обшиносӣ имкон дод, ки на танҳо обҳои аз қӯҳу камар сарозер шуда маҷрои нав пайдо кунанд, балки обҳои зери заминӣ низ ба хубӣ истиҳроҷ ғашта, сукунатгоҳҳои ҷадиди одамонро ба миён оварад. Дар баробари ин нуқтаи дигарро бояд зикр кард ва он ҳам баҳсу ҷидол ва ҳатто ҷангу пайкор бар сари об дар гузари таърих аст. Инро ба назар гирифта, аҷоди мо барои тақсими мунсифонаву одилонаи об муқаррароту қавонини тозаро эҷод карданд. Ин қавонин дар тӯли таъриҳ ҳамеша дар ҳолати такомул буд ва таҷрибаҳои инсонҳо аз як насл ба насли дигар мегузашт.

Борҳо дар кутуби таъриҳӣ роҷеъ ба даҳ девони машҳури Сомониён сухан ба миён омада, аз девони об хеле кам ёдоварӣ мешавад. Мо дар мақолаи ҳуд (Дувоздаҳ девони Сомониён), ки соли гузашта мачаллаи «Маорифи Тоҷикистон» онро ба нашр расонд, перомуни девонҳои ёздаҳум (девони сипоҳ) ва дувоздаҳуми Сомониён (девони об) ишора кардем. Баъзе донишмандон ва омӯзгорони зиёд нисбати ин мақола изҳори назар карданд. Бинобар дарҳости баъзе аз омӯзгорони фанни таърихи шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат, Раҷт, Ишқошим, Қӯшониён ва Маҷҷаҳад мақолаи ҳозир таълиф шуд, ки ба фаъолияти

девони об дар замони Сомониён ва байд аз Сомониён ихтисос ёфтааст. Мурури манобеи таърихию адабӣ нишон медиҳад, ки тэъоди девонҳо дар дарозои таърих на ҳамеша яксон будааст. Ошной бо манобеи ин давра нишон медиҳад, ки дар канори дигар идораву мақомоти давлатӣ ҳамеша як ниҳоде барои назорат бар умури об ва наҳваи истифодаи он низ вучуд доштааст.

Чунин ба назар мерасад, ки девони обро ҳанӯз Сосониён ба вучуд овардаанд ва дар низоми идории онҳо девоне бо номи қастпазуд вучуд доштааст. Ин ниҳод дар умури идораи одилонаи об, тақсиму нигаҳдорӣ ва мараммати каналҳо, навбатбандӣ, лойрӯбӣ ва танзими робитай миёни кишоварзону моликон масъул будааст. Сосониён барои истифодаи дуруст аз об аҳкому қавонин вазъ карданд. Умавиёну Аббосиён, ки қаламрави Сосониёнро тасарруф карданд, суннатҳои обёриву кишоварзӣ ва тавзеи обро низ мерос гирифтанд. Масъули об, ки дар давраи исломӣ онро “амиру-л-моъ” меномиданд, дар ихтиёри худ садҳо корманду нигаҳбону омил дошта, намегузошт, ки дар кори муҳимтарин ниҳоди иқтисодии кишвар ҳалал ворид шавад. Масъули девони об (девон ал-миёҳ) дар сурати амали хилоф зоҳир кардан ё тақсими ноодилонаи об мавриди интиқод қарор мегирифт. Агар кишоварз ё молики замин беш аз эҳтиёчи худ обро масраф мекард, қозии маҳсус ба он расидагӣ мекард. Дар номае, ки қозии маъруф Абуюсуф ба Ҳорунуррашид навишкааст, таъкид карда мешавад, ки дар қаламрави кишвар бояд барои бунёди обёрии зеризаминӣ шароит фароҳам оварда шавад.

Дар байзे музофоти давлати Сомониён, ки масъалаи таъмини об душвор буд, идораи маҳаллӣ бо номи девони об таъсис мейфт, ки вазифаи он тақсими одилонаи об миёни кишоварzon буд. Мақдисӣ истилоҳи *девони наҳрро* дар нисбати ин ниҳод ба кор бурдааст. Аз ҷумла, дар Марв, ки таъмини об масъалаи ҳаётӣ буд, намояндагони ин девон ҳамеша ҳузур доштанд. Сарчашмаҳои таъриҳӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар минтақаи Марв, ки аз се самт онро биёбон иҳота карда буд, тақсими дурусти захираҳои обӣ гарави амнияти сиёсӣ ва иқтисодии воҳа буд. Дар асри X садде ки дар ин ҷо бунёд гардид, тамоми Марв ва музофоти атрофи онро ба об таъмин мекард. Миёни шаҳри Марв ва садди маъруф дехаи Зарқ мавҷуд буд, ки дастгоҳи идории девони об дар ин ҷо тақсимшавии одилонаи обро ба ҷанд наҳр назорат мекард.

Ҷаҳонгарди араб Мақдисӣ дар нимаи дувуми асри X аз шаҳру деҳоти Ҳурносу Мовароуннаҳр дидан карда, таъкид мекунад, ки илова бар нозирони девони об як фармондехи низомӣ бо даҳ ҳазор сарбози кироя аз ин иншооти муҳим нигаҳдорӣ мекарданд. Ба шаҳодати Мақдисӣ «тақсимбандии об беҳтар аз он ҷо дар ин ҷо (яъне Марв) ҳаст, наметавон дид. Аз созандай ин бахш сухане овардаанд, ки мегуфтааст: аз адолат чизе фурӯ нагузордам ва ҳар гуна додро ба кор бастам, ба ҷуз он ҷо, ки дармондам».

Муаллифи гумноми «Таърихи Систон», ки яке аз манобеи арзишманд роҷеъ ба замони Саффориёну Сомониён аст, ду маврид аз «амири об» ёдовар мешавад, ки аз роиҷ будани шикояти мардум дар

мачлиси додхοҳӣ (мазолим) аз амалкарди масъули девони об аст. «Ҳудуду-л-олам» - асари дигаре, ки муаллифи он ҳанӯз ношинохта боқӣ мондааст, аз шаҳраки Фарибар, ки дар байни Бухоро ва Амударё ҷойгир буд, ёдовар шуда, ин маконро мақарри миррӯд донистааст.

Хоразмӣ дар асари худ «Мафотиҳу-л-улум» аз фаъолияти девони об дар Марв ёдовар шуда, ҷанд истилоҳи марбут ба девони обро низ тазаккур додааст. Аз ҷумла, *буст* паймонае буда, ки тавассути он зарф андозаи обро муайян мекардаанд. Истилоҳи дигар *кастабзуд* аст, ки Хоразмӣ онро аз қалимаи кост ва афзуд ба маънни коҳишу афзуданий ва вожаи арабишудаи форсӣ донистааст. Он дафтаре будааст, ки хироҷи тамоми қасоне, ки молики об ҳастанд, дар он сабт мешуд ва аз миқдори афзунӣ ё қамии хироҷ ва таҳаввул ёфтани исме ба исме дигар ҳабар медиҳад. Дар фарҳанги форсии доктор Муин ин истилоҳро қастафзуд (*кост ва фузуд*) зикр кардаанд. Вожаҳои *даргот*, *варг*, *мазрақот*, *тароз*, *файкал* ва гайра низ маъмул буда, баъзе аз он то қунун дар миёни тоҷикон истифода мегарданд. Ҳарчанд Хоразмӣ китоби хешро бо арабӣ таълиф кардааст, вале тазаккур додааст, ки истилоҳоти девони об бештар дар ҳудуди Мовароуннаҳр маъмуланд. Аз ин қалом ҷунун ҳулоса кардан мумкин аст, ки хостгоҳи девони об низ сарзамини тоҷикон мебошад.

Барои обёрии қиштзорҳо дар заминҳои баланд, аз ҷаиси монанди *дулоб* (чархи обкашӣ) истифода мешуд, аммо дар заминҳои паст об бидуни ин ҷаиси ҷараён меёфт. Дар сарчашмаҳои ин давра заминҳоеро, ки бо ҷаиси ӯ бидуни ҷаиси ӯ бо об машруб мешуд, *сақийӣ* ва заминҳои лалмиро *бахсийӣ* (бахс) ё *азӣ* (ҷамъ: буҳус, мабоҳис) мегуфтанд. Дар барҳе ҷойҳо заминро бо обҳое, ки дар обғирҳо (ғил) ҷамъ мешуд, обёрий мекарданд. Зироатеро, ки ба ҷаиси ӯ шутур ва бо даль обёрий мешуд, *гарб* мекарданд. Заминҳои Вазор (тобеи Самарқанд), барҳе лалмӣ (мабоҳис) буд ва баъзе бо оби равон (саққии сайҳ) ё бо шутурони обкаш (саққии навозех) обёрий мешуд. Тавре мушоҳида мешавад, пас аз ҳучуми арабҳо вожаҳои арабӣ ва пас аз вуруди оммавии туркҳо вожаҳои туркӣ ҷойгузини истилоҳҳои форсии тоҷикӣ гардиданд. Аз ҷумла, истилоҳҳои *қудуқ*, *арик*, *туман*, *орчин* ва гайра вориди забони мовароуннаҳрӣ мегарданд, ки дар миёни тоҷикон то имрӯз маъмул гаштаанд.

Дар минтақаҳои сукунати тоҷикон (Ҳурсону Мовароуннаҳр) номи садҳо шаҳру деха ба обу иншооти обӣ вобаста буд. Варағсар, ки дар Суғд (наздикии Самарқанд) ҷойгир буд, аз ҷумлаи ҷунун мавзеъҳост. Истахрӣ маънои Варағсарро «сарбанҷ» номида, менависад, ки обҳои Мовароуннаҳр бағоят ширину сабук аст ва тамоми ҷоҳҳои шаҳрҳову дехаҳо ва кӯҳҳову рустоҳои он диёр хуш аст. Ӯ илова мекунад, ки тақсиму тавзезӣ (*мақосим*)-и обҳои Суғд дар он ҷо қарор дошт, боғҳо ва заминҳои зироии бисёре аз пардоҳти хироҷ озод шуда, «ба ивази хироҷ он бандҳоро иморат қунанд». Муаллифони осори ҷуғрофӣ дар асри X, зимни тасвири шаҳрҳои Ҳурсону Мовароуннаҳр меъёри аслии онҳо дар шинохти шаҳрҳову рустоҳои музофоти гуногун маҳз фаровонии об ва гувороии он ба шумор мерафт. Шаҳри Нисо, ки як замон пойтаҳти

давлати Ашкониён буд, дар аҳди Сомониён хурдтар аз Марв буд, вале Истахрӣ онро ба хотири сероб будан сутуда, Мақдисӣ навиштааст, камтар хона дар он ҷо бебогу оби равон аст. Шаҳри Фароваро Мақдисӣ дар асари худ зикр карда, мегӯяд, ки таъмини оби ин шаҳр хеле хуб аст. Мувофиқи ахбори ё Абулқосими Миколии Нишопурӣ, тавассути корезҳо аз кӯҳ ба ин макон об оварда, вақф намуд. Фаровонии обу корезҳои зиёди Нишопурро Мақдисӣ ситоиш карда, менависад, ки «агар обҳои Нишопурро ҷамъ мекарданд, аз Даҷлаву Бағдод пешӣ мегирифт». Дар ривояти дигаре омадааст, ки Исмоили Сомонӣ дар мавриди Нишопур гуфта буд: «Чи неку шаҳрест, агар обҳое, ки дар зери замин равон аст, бар рӯйи замин қарор медошт».

Банд кардани об ба хотири қонеъ соҳтани эҳтиёчи кишоварзӣ дар ин давра хеле маъмул будааст. Нигаҳдорӣ аз ин сарбандҳо низ ба дӯши девони об гузашта мешуд. Чунончи дар мавзеи Казак шоҳоби Ҳилмандро банде баста буданд, ки обро аз ҳадар рафтан ба дарёча боз дорад. Аз баъзе рӯдҳо моҳии бисёр бардошт мекарданд ва аз ин шуғл баъзе қиширҳои ҷомеа рӯз мегузаронданд. Камигу фузуни об метавонист шуғли мардумонро низ дигар карда, баъзан муҷиби ҳичрати мардумон низ мегашт. Аз чумла, шаҳри Сарахси Ҳурасон, ки сокинонаш тоҷикон буданд, аз шоҳоби Ҳарирӯд (ин рӯд нуҳ шоҳоб дошт) обшор шуда, ба навиштаи ҷуғрофидонони асри X бештари вакт аз камобӣ танқисӣ мекашид. Шояд дар асрҳои баъдӣ аз кишоварзӣ ба ҷорводорӣ гузаштани онҳо натиҷаи ҳамин камобӣ бошад.

Мувофиқи боварҳои динӣ обрасонӣ беҳтарин аъмол дониста шуда, ҳокимони нақукору сарватмандони дасткӯшод ҳиммат гузашта, наҳру корез ва садду ҷоҳ бунёд мекарданд. Дар замоне, ки Яҳё ибни Асади сомонӣ (миёнаи асри IX) бар Ҷочу Усрушана ҳукumat мекард, ҳалифаи аббосӣ Муътасим (833- 842) барои эҳёи наҳри Ҷоч, ки масдуд шуда, мардуми минтақаро дучори камобӣ соҳта буд, ду миллион дирҳам ҷудо кард. Ин наҳр замони ҳуҷуми муғулҳо фаъолият мекард. Сарчашмаҳои таъриҳӣ аз авқофи зиёди ин давра ҳикоят кардаанд. Мувофиқи як ривоят муҳимтарин наҳре, ки атрофи Самарқандро шодоб месоҳт (наҳри Сиёб ё Оби Раҳмат) тавассути донишманди машхур Абумансури Мотуридӣ ҳафр шуд, ки гувоҳи дигарест бар таваҷҷуҳи умум дар самти таъмини об. Ривоятсозиҳои таъриҳии марбут ба ҳафри наҳру бунёди корез атрофи номи бузургонро низ фаровон метавон дучор омад. Аз чумла, дар китоби «Абумуслимнома», ки афсонаҳои бофтаву соҳтаи зиёде дар бораи шаҳсияти маъруфи таърихи тоҷикон гирдоварӣ шудааст, гуфта мешавад, ки то замони ё Самарқанд оби зиёд дошту онро намегузаштанд то Бухоро бирасад. Абумуслим наҳре қанду обро ба Бухоро расонд. Аммо шавоҳиди таъриҳӣ инро рад мекунанд, зоро то омадани арабҳо низ обҳои рӯди Суғд то Бухоро мерасид.

Дар тамоми роҳҳои муҳим корвонсароҳое барои таваққуф ва иқомати мувакқати мусоғирону бозаргонон соҳта мешуд, ки дорои обанбор ва ҷоҳи об буд. Манобеи таъриҳӣ аз некукориҳои Абулқосим Алӣ ибни Исмоили Миколӣ (асри X) ёдовар шуда, ин намояндаи

хонадони барчастай Миколиёни Нишопурро сутуда, менависанд, ки ӯ дар минтақаҳое аз Ҳурросон ҷоҳҳои оби ширин ҳафр кард. Дар аҳди Сомониён, дар яке аз дарраҳои риштакӯҳи Пасттог (кӯҳи Нурато) садди бузург ва обанборе аз сангъ соруҷ бунёд шуд, ҳангоми обхезӣ оби фаровон дар он ҷамъ мешуд ва дар тобистон, ки оби ҳама ҷо хушк мешуд, аз он истифода мекарданд. Ин иншоот низ аз ҷумлаи зерсоҳторҳои девони об буд, ки масъулоне аз ин девон онро нигаҳбонӣ мекарданд.

Пулсозӣ бар рӯйи рудҳо дар асрҳои миёна маъмул буда, дар осори динӣ низ барои ин амал таъкидҳои зиёд шуда, онро коре савоб медонистанд. Мақдисӣ аз пули шигифтангезе бар Ҳарирӯд сухан ба миён оварда, навиштааст, ки онро яке аз пайравони оини зардуштӣ бунёд карда, номи ҳешро бар он менависад. Вақте яке аз ҳокимони мусулмон меҳоҳад номи ҳудро бар пул бинависад, созандай пул ҳудро ба рӯдҳона меандозад. Муаллифи «Аҳсану-т-тақосим» вобаста ба тақозои замон навиштааст, ки «барҳе гӯянд мусулмон шуд», ки дур аз бовар менамояд.

Мизони гирифтани хироҷу дигар молиёти кишоварзӣ дар баъзе минтақаҳо ба миқдори масрафи об вобастагӣ дошт. Муҳосибони девони об андозро муайян мекарданд, омили вилоят онро меситонд ва маъмурони девони истифову ишроф онро ҳисобу назорат мекарданд. Об ва таъмини замини кишоварзон дар асрҳои миёна онҷунон муҳимму сарнавиштсоз буд, ки соли неку бадро асосан ба вуфури ин неъмат дар он сол вобаста медонистанд. Мақдисӣ аз дидаҳои ҳуд навиштааст, ки дар Марв барои санчиши об лавҳе ниҳода буданд. Ҳар гоҳ об то ҳатти шастум боло меомад, мардум инро ба фоли нек дониста, соли ҳосилхезро интизор мекашиданд, агар лавҳро дар ҳатти шашум медиданд, ҳушксолиро пешбинӣ мекарданд. Ҷаҳорсад ғаввос ё шиногар дар ин макон навбатдорӣ мекарданд ва дар ҳавои сард ба тани ҳуд шамъ молида, ба об мерафтанд. Ҳангоми дар Ҳурросон будани Мақдисӣ банди об осеб мебинад ва мардуми ҳаросон барои фирор аз минтақаҳои суқунати ҳуд омодагӣ мебинанд. Вақти түғёни рӯди Суғд (Зарафшони кунунӣ) пирон низ дар ҳашари таъмиру тармими он ширкат меварзиданд. Ҳамаи муаррихону донишмандони соҳаи обёрий бар ин боваранд, ки дар ҳавзаи рӯди Зарафшон таъсисоти тақсими об садҳо сол қабл аз густариши ислом дар ин сарзамин шакл гирифта буд. Дар минтақаҳои кӯҳистонии Суғд (Панҷакат, Фон, Фалғар ва Масҷоҳ) иншооти ҳазорон сол пеш ҳафршудаву имрӯз аз кор мондаро, ки осори он ба ҳубӣ мушоҳида мешавад, ҳанӯз «Ҷӯи Мӯғ» меноманд, ки ёдгори даврони қабл аз исломии мост.

Барои обёрий аз рӯдҳои Омударё, Сирдарё, Зарафшон ва шоҳобаҳои бисёри онҳо аз ҳудуди силсилақӯҳҳои Тяньшон, Олой, Помир ва Ҳиндкуш сарчашма мегирифтанд ва, ҳамчунин, аз рӯдҳонаҳои кӯчак ва ҷӯйборҳо, монанди Қашқадарё, Мурғоб ва Ҳарируд истифода мекарданд. Ба ҷуз ин, шабакаҳои обёрии табиӣ дар бисёре аз ҷойҳо системҳои бузург ва кучаки обёрии маснуӣ ба василаи каналҳо ва таъсисоти обрасонӣ низ ба вуҷуд омада буд. Давлат, ки ба масъалаи

кишоварзӣ ва обёй эҳтимоми бисёр дошт, шеваҳо ва барномаҳое барои истифодаи саҳех аз об ва соҳтани каналҳо вазъ карда буд. Набояд фаромӯш кард, ки таваҷҷуҳ ба обёй аз замони Сомониён оғоз нагардида, дигар хонадонҳои тоҷик, аз ҷумла Тоҳириён дар ин кор пешgom буда, Ҳурӯсони замони Оли Тоҳир аз лиҳози иқтисодиву фарҳангӣ шукуфо шуд. Бо дастури Абдуллоҳ ибни Тоҳир китобе дар бораи ҳуқуқи об ва аҳкоми корезҳо (*«Китоби қуннӣ»*) мураттаб гардид, ки ба навиштаи Гардезӣ то ду қарни баъд низ мавриди истифода буд. «Пайваста аҳли Нишопур ва Ҳурӯсон назди Абдуллоҳ ҳаме омадандӣ ва ҳусумати корезҳо ҳамерафтӣ ва андар кутуби фикӯҳи ахбори Расул салавотуллоҳи алайҳи маънӣ корезу аҳком он ҷизе наёмада буд. Пас, Абдуллоҳ ҳамаи фуқаҳои Ҳурӯсон ва баъзе аз Ироқро ҷамъ кард, то китобе соҳтанд дар аҳкоми корезҳо ва онро китоби *«Қуннӣ»* ном карданд то аҳком, ки андар он маънӣ кунанд, бар ҳасби он кунанд ва он китоб то бад-ин ғоят барҷост ва аҳкоми *«Қуннӣ ва қанот»*, ки дар он маънӣ равад, бар муҷиби он китоб равад». Донишманди аврупой Сер Персӣ Сойкс навиштааст, ки дар яке аз минтақаҳои Ҳурӯсон лулаҳои обрасонӣ қашф шудаанд, ки бар рӯйи онҳо номи Тоҳириён навишта шудааст.

Иншооти зиёди обрасонӣ, дар аҳди хилофат ва замони қудрати Сомониён бунёд гардид. Истахрӣ менависад, ки аз шаҳсе шунидааст, ки дар Самарқанд ба шаҳру бозор ва деворҳои он ба ғайр аз сақояҳои баланду хунбҳои об, ки аз ҳар тараф мавзӯъ аст, ду ҳазор сақоя ҳаст, ки мардум аз он об меҳӯранд. Низоми обёрии Сосониёну Сомониён садсолаҳои дигар низ барои мардум хидмат кард. Байҳақӣ, ки соли 1040 дар сипоҳи Султон Масъуд ҳузур дошт, менависад, ки яке аз авомили шикасти фоҳиши сипоҳи Фазнавиён аз Салҷуқиён ҳушксолии бесобиқаи Ҳурӯсон будааст. «Ва турфа он омад, ки об ҳам набуд дар ин роҳ ва қас ёд надошт тангии об бар он лавн, ки ба ҷӯйҳои бузург мерасидем, ҳама ҳушк буд. Ва ҳам бад-он ҷо расид савум рӯз аз ҳаракати Сарахс, ки ҳочат омад, ки ҷоҳҳо бояст қанд аз баҳри обро ва бисёр қанданд ва ҳам оби ширин баромаду ҳам талҳ».

Ҳангоми ҷангу амалиёти низомӣ таъмини об масъалаи қалидӣ шумурда мешуд. Вақти истиқори сипоҳу лашкар, нахуст минтақа аз лиҳози мавқеяти муносиби замин арзёбӣ мегардид ва сипас имкони дастрасӣ ба об санҷида мешуд. Тавре дар ёдгории замони тоисломии араб (айёму-л-араб) низ омада, яке аз маъмултарин роҳҳои зарбазаниӣ ба душман заҳролуд кардани ҷоҳҳои об будааст. Ин навъ мубориза дар таърихи мо низ борҳо такрор шудааст. Салҷуқиён ҳангоми муборизаҳо барои қасби қудрат дар Ҳурӯсон аз ин шева истифода карданд. Байҳақӣ аз ҷараёни ин пайкорҳо ҷунин менависад, ки «Ва намози дигар ҳабар расид, ки ҳасмон ба дуфарсангӣ бозомаданд ва ҳашар оварданду оби ин ҷуй мебигардонанду боз ҷанг ҳоҳанд кард ва Амир саҳт тангдил шуд».

Дар идомаи қиссаи худ Байҳақии дабир таъсиргузории омили об дар сарнавишти Ҳурӯсон дар ҳаводиси соли 1040-ро маҳсус таъкид мекунад: «Ва оvezon-ovezon ҷоштгоҳи фароҳ ба ҳисори Ҷандонақон расидем. Амир

он чо бар болое биистоду об хост. Ва дигарон ҳам биистоданд. Ва ҳасмон рост шуданду биистоданду ғамй буданд. Ва мардуми бисёр ба девори ҳисор омада буданду кӯзаҳои об аз девор фуруд медоданд ва мардумон меистуданду мөхӯрданд, ки саҳт ташнаву ғамй буданд ва ҷӯйҳои бузург ҳама хушк ва як қатра об набуд. Амир гуфт: «Пурсед аз ҳавзи оби ҷаҳорпойён». Гуфтанд: «Дар ҳисор панҷ ҷоҳ асту лашкарро об диҳанд ва низ берун аз ҳисор чор ҷоҳ аст, ки ҳасмон мурдор он чо андохтаанд ва сар устувор карда ва дар як соат мо ин рост кунем. Ва аз ин ҳо то он ҳавзи об, ки ҳудовандро гуфтаанд, панҷ фарсанг аст ва ҳеч ҷой об наёбад». Маҳз ба далели беобӣ Масъуд тасмим гирифт, ки ҳаракати лашкар ба самти Марвро идома диҳад, vale дар пайкори сарнавиштсози Дандонақон чунон шикаста шуд, ки Ҳурносонро комилан аз даст дода, ба дунболи он ҳуд низ қушта шуд. Ин далелҳо гӯёи онанд, ки девони об ба ҷуз аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ доштан, ҷойгоҳи муҳими амниятӣ ва стратегӣ низ доштааст. Набуд ё камбуди об дар як замону макон метавонад паёмадҳои ногувор дошта бошад. Чунин намунаҳоро дар таърихи мо фаровон метавон пайдо намуд.

Дар бораи ҷигунағии пардоҳти ҳаққи истифодаи об дар сарчашмаҳои ин давра маълумоти хеле кам мавҷуд аст. Дар баъзе минтақаҳо, ки боғти қабилавӣ устувору таъсиргузор буд, девони об ҳаққи истифодаи обро аз сарони қабила меситонд. Сарони қабила дар аҳдномае, ки миёни мақомот ва онҳо ба имзо мерасид, уҳдадор мегаштанд, ки молиёти истифодаи обро ҷамъоварӣ карда, сари вакт ба масъулон супоранд. Дар сурати напардохтани молиёт мардуми саркашро ба анвои шиканҷаҳо гирифтор карда, ҳонаву дари онҳоро ҳароб мекарданд ё барда месоҳтанд ва ҳатто ба қуштан медоданд.

Ҳокимони ситамгар мардуми баъзе музофотро барои саркшӣ ё исён ҷазо дода, минтақа ва сокинони онро аз об маҳрум месоҳтанд. Ҳангоми ишғоли шаҳрҳо гардондану дигар кардани бистари рӯдҳона ё вайрон кардани сад низ маъмул буд, ки ин гуна амалҳоро дар замони ҳучуми арабҳо, муғулҳо ва лашкаркашиҳои Темур метавонем дидан. Аз ҷумла, Боқимуҳаммадхон ном ҳокими сангдил дар ибтидои XVII барои мӯҷозоти мардуми Насаф, ки алайҳи ситами ҳукumatгарон қиём карда буданд, оби наҳреро, ки Абдуллоҳони шайбонӣ ҳафр карда буд, басту аз мардум дареф дошт.

Ҳамин тавр, аҷдоди мо ҳазорон сол фарҳанги дурусти истифодаи обро ба роҳ монда, дар ин ҷода ба комёбихои бузург ноил гардиданд. Донишманди маъруфи аврупоӣ Адам Метс ба ин бовар аст, ки тамоми қавонини об дар Аврупо иқтибосшуда аз низоми обёриву қонунгузории Шарқ мебошад. Имрӯҳо ҷаҳон ба мушкили ҷиддии камобӣ дучор омада, масаъалаи таъмини об ба яке аз проблемаҳои башарӣ табдил ёфтааст. Ташаббусҳову масъалагузориҳои Тоҷикистон дар заминаи об ва фарҳанги дурусти истифодаи об идомаи мантиқии ҳамин сиёsatҳост.